


# ИСОБАДДОШИ МАРДУМ

Нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

№ 53 (4793)

ДУШАНБЕ, 29 АПРЕЛИ СОЛИ 2024

Аз 1 январи соли 1991 чоп мешавад



Қаноатмандӣ карда шуд. Ҷонибҳо зимни вохӯрӣ доир ба масъалаҳои мубрами рӯзномаи ҷаҳонӣ ва минтақавӣ таъбодули афкор намуданд. Масоили таъмини сулҳу субот, таҳаммул, ҳамоҳангӣ ва таҳкими муқоламаи тамаддунҳо аз мавзӯҳои меҳварии суҳбат буд.

## ИДОМАИ САФАРИ РАСМИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ БА ҶУМҲУРИИ ИТАЛИЯ ВА ВАТИКАН

**26-уми апрели соли 2024 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ ба Ватикан ташриф оварданд.** Дар саҳни ҳавли Сан-Дамасо ба хотири истиқболи сазовори меҳмони олимпиадом Горди фахри саф орошт.

Дар бинои Тахти олишан Сар- ни ҷаҳонӣ бо рушди илму адаби гании худ ҳиссаи намоён гузоштааст, аз ҷама гуна гуфтугӯҳои байнидинӣ ва байниамамадунӣ истиқбол мекунад.

Тахти олишан ҳамчун субъекти низоми байналмилалӣ дар умуми ҷаҳонӣ нақши муҳим дорад. Саҳми доимии он дар татбиқи принципҳои сулҳу субот, таҳаммул ва ҳамоҳангӣ дар арсаи байналмилалӣ назаррас аст.

Поли Рим Франсиск ва ҳайати расмӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон маросими ақбардорӣ доир шуд.

намуна, бо таъриху фарҳанги давраҳои гуногуни Ватикан шинос мешаванд. Осорхонаи Ватикан аз 54 галерея ё толор иборат буда, калисои Систин охирини онҳост.

**26-уми апрели соли 2024 сафари расмӣи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки рӯзҳои 22 то 26 апрел дар Ҷумҳурии Италия ва Ватикан қараён дошт, ба анҷом расид.**

Ёдовар мешавем, ки зимни сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Италия ва Ватикан Президенти кишвар мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Президент ва Сарвазир Италия, Попи Рим ва намоёндогони воломақоми Созмони озуқа ва кишоварзии СММ мулоқоти музокиротӣ созанда анҷом доданд.

Натиҷаҳои судбаҳои ин сафар имзои 9 санади муҳими ҳамкорӣ аз рӯи анҷоми музокиротӣ сатҳи олии Тоҷикистону Италия, баргузориҳои форуми тиҷоратӣ ҳар ду кишвар оид ба муаррифии имкониятҳои сармоягузорӣ ба иқтисоди Тоҷикистон ва имзои ҳуҷҷатҳо оид ба пешбурди фазолияти соҳибқорони Италия дар Тоҷикистон доништа мешавад.

## ҶАЛАСАИ ШУРОИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОН

**Бисту нухуми апрели соли 2024 тахти раёсати Раиси Маҷлиси намоёндогони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадтоир Зокирзода ҷаласаи навбатии Шурои Маҷлиси намоёндогони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид.**

Дар он масъала «Дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ангишт» мавриди баррасӣ қарор гирифта, ба ҷаласаи навбатии Иҷлосияи панҷуми Маҷлиси намоёндогони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум пешниҳод гардид.

Инчунин, масъалаҳо «Дар бораи баргардондани лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» ва «Оид ба баргардондани лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон» баррасӣ гардида, вобаста ба онҳо Қарори Шурои Маҷлиси намоёндогони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шуд.

Масъалаҳо «Оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти барои таълиму тарбияи кӯдак», «Дар бораи лоиҳаи Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи даъвати шашум» қарор қабул кард.

ри Тоҷикистон «Дар бораи аудитаи экологӣ», «Оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нафақаҳои сугуртави ва давлатӣ», «Дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи истифодабарии маҷмааи истеҳсоли дору ва молҳои тиббӣ» барои додани хулоса ба кумитаҳои Маҷлиси намоёндогони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати ҳуқуқи Дастгоҳи Маҷлиси намоёндогони пешниҳод карда шуданд.

Шурои Маҷлиси намоёндогони ҳамчунин, «Дар бораи даъвати қардани ҷаласаи навбатии Иҷлосияи панҷуми Маҷлиси намоёндогони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таълиму тарбияи кӯдак», «Дар бораи лоиҳаи Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи даъвати шашум» қарор қабул кард.

«Садои мардум»



вари давлат мухтарам Эмомалӣ Раҳмонро Поли Рим Франсиск самимона истиқбол гирифт.

Дар рафти мулоқот ҷонибҳо оид ба дигар мавзӯҳои мавриди таваҷҷуҳи судманд анҷом доданд.

Баъди анҷоми мулоқоти музокирот Поли Рим Франсиск бо ҳайати расмӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон шинос шуданд.

Президенти мамлакат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Котиби давлатии Ватикан Кардинал Петро Паролин барои истиқболи самийи изҳори сипос қарданд.

Аз оғози марҳалаи нави инқишофи муносибатҳо байни Тоҷикистону Ватикан изҳори

## МУАРРИФИИ «ХАРИТАИ ЭЛЕКТРОНИИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ»



**26-уми апрели соли 2024 бо ташаббуси роҳбарияти Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар меҳмонхонаи «Huatt Regency» аз тарафи ҚВД «Шаҳри хушманд» муаррифии лоиҳаи «Харитаи электронии шаҳри Душанбе» доир гардид.**

Дар доираи дастури супоришҳои бевоситаи Раиси шаҳри Душанбе мухтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби ҚВД «Шаҳри хушманд»-и Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар доираи дастури навбатии роҳбарияти шаҳр лоиҳаи «Харитаи электронии шаҳри Душанбе» муаррифӣ шуд.

Мавриди зикри хос аст, ки дар озмун ширкатҳои барои омода намудани лоиҳаи «Харитаи электронии шаҳри Душанбе» ҳуҷҷат пешниҳод намуданд ва лоиҳаи гуруҳи ширкатҳои ЭРА бо пешниҳоди бартарияти инноватсионӣ аз ҷониби Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қабул гардид. Зимни муаррифии лоиҳаи мазкур гуфта шуд, ки ин навоҳарӣ ва лоиҳаи инноватсионӣ талаботи замони нав буда, марҳила ба марҳила ба рақамикунони ҷама соҳаҳо ҳоҳем гузашт.

Бояд гуфт, ки лоиҳа «Картография»-ро дар бар гирифта, дар он қорҳо оид ба муайянсозии худуди шаҳр, таҳияи харитаи дученакаи шаҳр, омода намудани қабати нармафзор барои харита, тавлиди маҷмуи ибтидоии инфрасохтор ва амсоли онҳо амалӣ карда мешаванд. Хусусият ва тарҳрезии система, ки дар он тадқиқоти тамоми муассисаҳои давлатӣ, ташаққули шартҳои техникӣ барои сохтани система, талабот ба қисми нармафзорӣ комплекс, ташаққули маҷмуи ҳуҷҷатҳои лоиҳакашӣ барои маҷмуи барномавӣ-техникии «Smart city Dushanbe» роҳандозӣ шудаанд, барои осон ва беҳбуд бахшидани қор мусоидат менамояд.

Лоиҳаи мазкур ҳамчун таҷдиди рақами тамоми сохторҳои Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хизмат расонида, барои сокинон ва меҳмонони пойтахт роҳнамои хуб ҳоҳад буд.

Дар қорабинӣ ҳозирин барои боз ҳам мукамал сохтани лоиҳаи мазкур фикру ақида ва пешниҳодҳои қолибу самараварро баён намуданд.

Ш. ХУСЕЙНЗОДА, «Садои мардум»

## БОҒПАРВАРӢ. МУШКИЛОТ ВА МАСЪАЛАҲОИ РУШДИ СОҶА

**Бино ба маълумоти Вазорати кишоварзӣ, ҳоло майдони боғу тоқзорӣ кишвар назар ба солҳои аввали соҳибистиқлолӣ 1,7 маротиба афзуда, ба беш аз 206 ҳазор гектар расидааст. Аз ин зиеда аз 155 ҳазор гектар (75,3 дарсад) мевадиханда мебошад, аз ҷумла 117,7 боғ ва 35,7 ҳазор гектар тоқзор. Инчунин, бо амалишавии барномаҳои рушди соҳа дар даҳсолаи дуюми соҳибистиқлолӣ баробари зиёдшавии боғ истеҳсоли мева 2,2 ва ангур 2,4 маротиба бештар гардид.**

имтиёзнок оид ба ҳифзи рустаниҳо, дониши мукамал надоштани роҳбарони хоҷагиҳо, кам будани муз, гарони сӯзишворӣ ва захримикатҳоро сабаби асосӣ медонанд. Набудани сардхонаҳо барои хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ ҷиҳати васеъ ба роҳ мондани пайвандкунии ниҳол, зиёд кардани истеҳсоли ниҳолӣ пайванд ва нигоҳдорӣ онҳо мушкilotи дигари соҳа аст. Аз тарафи дигар, хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ба ниҳолҳои наваҳои серҳосилу хушсифат, тағпайванд ва қаламчаи ниҳол эҳтиёт доранд.

Тавре директори Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткорӣ АИКТ, номзади илмҳои кишоварзӣ Алиф Толибов иброз дошт: «Муштақам намудани заминаи моддиро техникаи соҳа боғу тоқпарварӣ мушкили дигар маҳсуб мебад. Заминаи моддиро техникаи боғу тоқпарварӣ айни ҳол дар сатҳи зарурӣ қарор надорад. Бояд заминаи моддиро техникаи хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ пуркуватта шавад. Чунин чунин хоҷагиҳо ба техникаи мошинолоти муосир ва даст-

гоҳҳои биотехнологӣ эҳтиёт доранд. Гузашта аз ин, рушди соҳаҳо бе мутахассисони варзида, механиконики ва электрокунонӣ, таъмини ғизоҳои органикии маъдани, намнокии хок, воситаҳои муборизаи зидди касалию ҳашароти зараррасон, қорхонаҳои коркарди маҳсулоти қоркардшаванда ва таъмини маркетинги бозор таъмин намудан ғайримикон аст».

Илм исбот менамояд, ки қисми асосии узвҳои рустаниҳоро об ташкил менамояд. Ҳангоми кам шудани намнокии хок аз ҳашт дарсад дар қабати ҷойгиршавии реша рустаниҳо ба мушкили дучор шуда, то чор дарсад паст шудани намнокии хушк мешаванд. Аз тарафи дигар, баландшавии ҳарорат ба равандҳои физиологӣи рустаниҳо таъсири манфӣ мерасонад. Таҷрибаҳои илми бисёрсола нишон доданд, ки барои рушду парвариши дарахтони мевадиханда ҳарорати рӯзона то +30-33°C муътадил аст. Дар ҳолати баланд шудани ҳарорат гулпартоӣ, сӯзиши мева, қатъ шудани

раванди фотосинтез мушоҳида мешавад, ки бо намнокии хок вобастагии зиҷ дорад. Устувории наваҳо низ ба ин омилҳо яқинла набада, гуногунанд.

Шароити иқлими ҷумҳурий имкон медиҳад, ки дар ҳолати дар асоси илму технологияи нав ба роҳ мондани парвариши дарахтони мевадиханда метавонем беш аз 2-2,5 миллион тонна меваҳои шадбдор истеҳсол карда, талаботи бозори дохилӣро таъмин намоем ва иқтисоди содироти ҷумҳуриро баланд бардорем. Бино ба маълумоти мутахассисони соҳаи кишоварзӣ, солҳои 2021-2022 истеҳсоли меваву ангур ба 813,1 ҳазор тонна расид, ки тақрибан 60,94 дарсади меъёри физиологӣро ташкил медиҳад. Тибқи маълумоти омори, дар давлатҳои пешрафтаи дунё ба ҳар як нафар дар як рӯз 1,2-1,5 кг меваву ангур муқаррар шудааст, ки нишондод назар ба ҷумҳурии мо 6-7 маротиба бештар аст.

(Давомаш дар саҳ. 2)

# ТОҶИКИСТОН - ТАШАББУСКОРИ ҲИФЗИ «ЛАБОРАТОРИЯИ ТАБИЙ»



Хабаре, ки миллати тоҷикро бори дигар хушнуд гардонд, аз тарафи Созмони Миллали Муттаҳид қабул гардидаи қатънома оид ба эълон шудани соли 2025 «Соли байналмилалӣ ҳифзи пиряхро» мебошад. Ин ташаббуси панҷуми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, он 14 декабри соли 2022 аз тарафи 153 давлати дунё дастгирӣ ёфт. Инчунин, минбаъд ҳар сол 21 март ҳамчун «Рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пиряхро» таҷлил мешавад.

Ба тӯлаи ҳусусияти орографи ва иқлимӣ Чумҳурии Тоҷикистон маркази калони яхбандии минтақаи Осиёи Марказӣ ба ҳисоб меравад. Дар адабиёти илмӣ вобаста ба тағйирёбии иқлим пиряхро чун «лабораторияи табиӣ» дониста мешаванд. Яъне, онҳо ҳассостарин объекти табиӣ буда, ҳамчун индикатори арзёбии паёмдори тағйирёбии иқлим хизмат мекунанд.

Бояд зикр кард, ки дар кишвари офтобӣ мо ба ғайр аз 947 дарёи дарозашон аз 10 км зиёд 1300 қул, 11 обанбори калон ва зиёда аз 13 ҳазор пиряхи хурду бузург мавҷуд аст.

Масоҳати пиряхҳои Чумҳурии Тоҷикистон 8,4 ҳазор км² буда, 6 дарсади масоҳати кишварро ташкил медиҳад, ки асосан дар минтақаи Бадахшон ҷойгир мебошанд. Пиряхҳои Чумҳурии Тоҷикистон дар

ташаққулёбии оби калонтарин дарёи Осиёи Марказӣ Амударё ва ҳавзаи баҳри Арал нақши асосӣ доранд, чунки зиёда аз 60 дарсади захираҳои оби кишварҳои Осиёи Марказӣ маҳз аз худди Чумҳурии Тоҷикистон ташаққул меёбад. Инчунин, 60 дарсади захираҳои оби минтақа дар худди кишвари мо ҷойгир мебошанд. Захираҳои оби Чумҳурии Тоҷикистон барои соҳаи кишоварзӣ, гидроэнергетика ва соҳаҳои саноати ба онҳо алоқаманди ҳамаи кишварҳои Осиёи Марказӣ нақши аввалиндараҷа доранд.

Боиси таассуф аст, ки солҳои охир тағйирёбии глобалии иқлим ба пиряхро, ки осебазиртарин объекти оби мебошанд, таъсири манфӣ расонид. Мо шоҳиди босуръат об шудани ях дар Арктика, Антарктида, Гренландия ва ғайра шуда истодаем. Кишвари мо ҳамчун қисми ҷудоназари ҷомеаи ҷаҳонӣ аз пайомдори равандроҳои умумиҷаҳонӣ истисно нест. Гармшавии иқлим, ки баҳусус, дар фасли гармо бештар ҳис карда мешавад, дар минтақаи баландкӯҳи Чумҳурии Тоҷикистон - Помир, Зарафшон, Ҳисору Олой ва ғайра сабаби обшавии босуръати пиряхро гашта истодааст. Мувофиқи маълумоти илмӣ расмӣ, аз соли 1930 то ҳол масоҳати умумии яхбандии кишвар аз 1/3 ҳисса кам шудааст.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Чумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ин масъала дар Паёмашон ба Маҷлиси Олии Чумҳурии Тоҷикистон (22 декабри соли 2017) чунин зикр намуданд: «Тибқи маълумот аз 14 ҳазор пиряхе, ки дар кишвари мо ба қайд гирифта шудааст, дар давоми 40 соли охир бо сабаби гармшавии иқлим ҳазор пирях аз байн рафтааст ва ин раванд солҳои охир босуръат идома дорад».

Биноан, маҳз бо пешниҳоди Сарвари давлати мо дар сатҳи Созмони Миллали Муттаҳид як қатор чорабиниҳои байналмилалӣ дор шуданд. Бо ташаббуси Чумҳурии Тоҷикистон ва ҷонибдорӣ як қатор кишварҳои ҷаҳон Маҷмаи кулли СММ «Соли байналмилалӣ оби тоза» (2003), Дахсолаи Байналмилалӣ амал «Об - барои ҳаёт» (2005-2015), «Соли ҳамкорӣ дар соҳаи об» (2013) ва Дахсолаи байналмилалӣ амал «Об - барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» - ро эълон намуд. Аз ин хотир,

мизбони қисми зиёди конференсу чамъомадҳои сатҳи баланди байналмилалӣ маҳз Чумҳурии Тоҷикистон буд. Инчунин, дар воҳурии сарварони давлати Осиёи Марказӣ дар шаҳри Тошканд раиси Бунёди байналмилалӣ наҷоти Арал аз соли 2020 то 2023 ба ҷониби Тоҷикистон гузашт ва Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Чумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси ин фонд интихоб шуданд. Дар ин замина, бо андӯштани таҷрибаи зиёди он ба масъалаи мавриди назар ва роҳандозии дипломатии об Чумҳурии Тоҷикистон тавонист дар самти истифодаи оқилонаи об ташаббусҳои навро пешниҳоди ҷомеаи ҷаҳонӣ намояд.

3 март соли 2021 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Чумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбарониашон дар мулоқоти нахустини Панели сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об ва иқлим пешниҳод намуданд, ки соли 2025 «Соли байналмилалӣ ҳифзи пиряхро» эълон гардад, санаи мушаххаси «Рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пиряхро» муайян карда шавад ва «Бунёди маҳсуси байналмилалӣ ҳифзи пиряхро» таъсис дода шавад.

Пештар аз ин, барои ҳифзи ва нигоҳдории пиряхро аз ҷониби Ҳукумати Чумҳурии Тоҷикистон «Барномаи давлатӣ оид ба омӯзиш ва ҳифзи пиряхрои Тоҷикистон барои солҳои 2010-2030» қабул гардад. Дар доираи ин ташаббусҳо нахустин маротиба дар назди Агентии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Чумҳурии Тоҷикистон Маркази яхшиносӣ таъсис дода шуд. Таъсиси Муассисаи давлатии илмӣ «Маркази омӯзиши пиряхро» (март соли 2018) аз ҷониби Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон рӯйдоди фараҳбахш ва ниҳоят муҳим ба ҳисоб меравад. Таъсиси марказ имкон фароҳам овард, ки дар самти омӯзиши пиряхро таҳқиқоти бунёдӣ ва амалии ҷавобгӯ ба сатҳи ҷаҳонӣ гузарона шавад. Муассисаи мазкур ба Системаи ягонаи ҷаҳонии мониторинги пиряхро, инчунин, ба Созмони ҷаҳонӣ обуҳавошиносӣ оид ба криосфера (қабати яхини Замин) шомил гардидааст.

Дар маҷмӯъ, ин иқдомҳо барои ташаққули маърифати экологии аҳоли ва дарки аҳамияти об дар рушди устувори «иктисоди сабз» саҳми бориз гузоштад меғузорад.

**Эҳром АБДУҒАФФОРЗОДА, сармутахассиси котиботи роҳбарияти Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Чумҳурии Тоҷикистон**



**Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Чумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни яке аз суҳбарони ҷаҳонӣ вобаста ба нақши Конституцияи дар**

ҷомеа ҳуқуқ нақши бузургу ҳалкунанда дорад. Муносибатҳои ҷамъияти бояд дар асоси ҳуқуқ ва қонун танзим шаванд ва волеияти қонун ҳамчун нишонаи асосии давлати ҳуқуқбунёд аз ҷониби ҷомеа дарк шавад. Ҳар қадар дар ҷомеа тартиботи ҳуқуқӣ риоя шавад, ҳамон андоза давлати мо ба пешрафти комёбиҳои муяссар мегардад. Осудагию амонӣ дар зиндагӣ ва амнияти давлатдорӣ дар ҷомеа ин риояи бечунуҷарои қонун мебошад. Донистани ҳуқуқ вазифаи танҳо мутахассисону коршиносони соҳаи ҳуқуқ набуда, он вазифаи ҳамаи шаҳрвандон аст, зеро аз худ кардан ва огоҳ будан аз тарбияи ҳуқуқии аҳоли зарурати таҳияву қабул кардани барномаи нави дарозмуддати мукамал ва ба таври самарабашх таъҷил намудани он ба миён омадааст.

Ҳамчунин, дар масоили баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандони Фармони Президенти Чумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи сиёсати ҳуқуқӣ ва таъмини тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони Чумҳурии Тоҷикистон» ва дар ин асос Қарори Ҳукумати Чумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баъзе чораҳои беҳтар намудани тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон ва кори ҳуқуқӣ дар ҷумҳурӣ» қабул

# КОНСТИТУТСИЯ - КАФИЛИ ЗИНДАГИИ ОСОИШТА



таҳкими истиқлолияти давлатӣ чунин иброд намуданд: «Баъд аз шӯҳрати Иттиҳоди Шӯравӣ давлати наву мустақили Тоҷикистон дар доираи меъёрҳои ҳуқуқии замони гузашта ба фаъолият шурӯъ кард ва дере нагузашта маълум шуд, ки қолаби кӯна ба ҷисми нав мувофиқ нест».

Рӯшд ва пешрафти ҳар як ҷомеаи навирио риояи қонуни қоидаҳо аз тарафи шаҳрвандон таъмин мекунанд ва ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеа ро бе мавҷуд будани низоми ҳатми рафтори одамон муайян намудан ғайримمкон аст. Бо пошхӯрии Давлати Шӯравӣ зарурати қабули конституцияи нав ба миён омад ва лоиҳаи он моҳи апрели соли 1992 ба муҳокимаи умумихалқӣ гузошта шуда, бо сабабҳои муташанҷиқ шудани вазии сиёсӣ кишвар ба вақти номуайян вуғузгор гардид, вале ҳалли бисёр масъалаҳои муҳими соҳории давлатӣ ва ҷамъиятӣ қабули конституцияи навро тақозо дошт ва то ин дам дар Тоҷикистони тозастиқлол Конституцияи даврони шӯравӣ амал мекард.

Хушбахтона, ин масъала дар Иҷлосияи таърихӣ XVI Шӯрои Олии Чумҳурии Тоҷикистон баррасӣ ва ҳалли худро ёфта, дар боло бурдани маърифати ҳуқуқии мардуми нақши тақдирсозо ҳалкунанда бозид.

26-уми июли соли 1993 дар Иҷлосияи ҳабадҳуми Шӯрои Олии Чумҳурии Тоҷикистон вакилон ба ҳайати Комиссияи конституционӣ тағйир ворид намуда, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси комиссияи интихоб карданд. Комиссияи лоиҳакор, ки бо тақлифи ӯроҳҳои зиёда аз 8,5 ҳазор нафар пешниҳод гардида буд, тақдир дода, ба раёсати Шӯрои Олии Чумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуд. Дар ин ҳолат 6-уми ноябри соли 1994 тавассути раъйпурсии умумихалқӣ Конституцияи нави Чумҳурии Тоҷикистон қабул гардад.

Вобаста ба ин, Ҳукумати мамлакат ташкили давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандиро ҳадафи имрӯза ва ояндаи инкишофи худ қарор дод. Аз ин рӯ, дар раванди ташаққули чунин давлат ва

гардид. Барномаҳои таълимӣ, ки дар самти боло бардоштани фаҳмиши ҳуқуқии мардум қабул гардидаанд, на ин ки масъалаи маърифати ҳуқуқиро баланд мебардоранд, балки барои густариши маҷмуи арзишҳои маънавий, аз қабили расму анъанаҳои миллию ахлоқӣ, некию нақури, шафқату дилсӯзӣ, ростӣ, ҳақиқат, покӣ, адолат ва дигар арзишҳои миллимон, мусоидат менамоянд.

Қобили қайд аст, ки дар раванди ислоҳоти ҳуқуқии Тоҷикистон дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар ҷумҳурӣ идораҳои нави мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ташкил шуда, ба низоми судии Тоҷикистон тавачҷуҳи бештар зоҳир гардид.

Бо мақсади боз ҳам беҳтару ҳуқуқии миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навабтаишон амали пайгириро ва хирдамдонда буда, заминаи муҳими эълон гардидаи ин иқдоми маърифатсоз, маҳз ҳамин Конституцияи Чумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Аз ин рӯ, баҳри баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ҷомеа имрӯз ҳар яки моро зарур аст, ки бевосита Конституцияи наву дигар қонуниҳои амалкунандаро риоя карда, ба ҳуқуқ, озодӣ, шаъну шарафи дигарон эътиром гузорем.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Чумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмҳои ҳарсолашон ба Маҷлиси Олии Чумҳурии Тоҷикистон баҳри баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон тавачҷуҳи хоса зоҳир менамоянд. Аз чумла, ҳанӯз соли 2008 иброд дошта буданд: «Рушди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ба сатҳи дониш ва маърифати ҳуқуқии аҳоли вобастагии зиёд дорад. Барои беҳтар ба роҳ мондани

**Рушди пойтахти Чумҳурии Тоҷикистон - шаҳри Душанбе дар солҳои соҳибистиқлолӣ, воқеан, бесобиқа аст, - чунин андеша доранд ҳамсуҳбатони мо, ки умри пурбаракат дидаанду собиқаи зиёди қорӣ доранд.**

# ДУШАНБЕ - МАРКАЗИ УМЕДУ ОРЗУҶОИ ТОҶИКОНИ ДУНЁ



**Мирзоамин МИРСАИДЗОДА:**

- Ман солҳои зиёд дар Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе кору фаъолият доштам ва шахсан шоҳиди идому заҳматҳои роҳбарияту сокинони пойтахт будам. Бо дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Чумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарорномаи масъулиятишони Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе таи чанд соли охир ба таври шинохташаванда тағйир ёфт. Имрӯз он ба маркази умеду орзуҳои кулли мардуми Тоҷикистон ва тамоми тоҷикони дунё табдил ёфтааст. Бо ташаббус ва дастгирии Ҳукумати кишвар барои ба меъёрҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардонидани пойтахти кишвар як силсила тадбирҳои амалӣ андешида шуданд. Ҳамаи ин заҳмату талошҳои бунёдкоронаро дида, дар вақти пойтахти азиз чанд китоб таҳия ва ба нашр расонидам. Аз чумла, таҳти унвони «Душанбе - қалби Тоҷикистон». Ин китоб ба дастовардҳои шаҳрдории пойтахт таи солҳои соҳибистиқлолӣ бахшида шудааст. Китоб бо се забон (тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ) ҷоп шуд. Ҷилди «оруми китоби «Душанбе - қалби Тоҷикистон»-ро омода ва ба ҷашни 100-солагии таъсиси Душанбе ҳамчун армуғон пешкаш намудам.

**Шарофиддин СИРОҚОВ, вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Чумҳурии Тоҷикистон, давлатчи чорум ва панҷум:**

- Пешрафту рушди бесобиқаи шаҳри Душанбе аз қарорҳои фарҳангсолорӣ, дурандешӣ ва ғамҳо

риҳои роҳбарияти он дарак медиҳад. Имрӯз таҳти сарварии Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахт қорҳои созандагӣ ва бунёдқорӣ вуқъати тоза пайдо кардааст.

Президенти Чумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо роҳбарону фаъолон ва намояндагони сокинони шаҳри Душанбе, ки 15 феввали соли 2017 баргузор шуда буд, аз чумла, чунин иброд доштаанд: «Пойтахт симо ва оинаи давлату миллат буда, рафъи камбудии мушкилоти мавҷуда ва ба ҷаҳониён ба таври арзанда муаррифӣ кардани он вазифаи на фақат мақомоти шаҳр, балки тамоми соҳорю мақомоти давлатӣ, ҳамаи зиматчиёни давлатӣ ва шаҳрвандони Тоҷикистон мебошад. Бинобар ин, роҳбарону қормондони ҳамаи мақомоти соҳторҳои давлатӣ-ву ғайриҳуқуқатӣ, донишҷӯён ва ҳар як сокини шаҳри Душанбе дар хотир дошта бошанд, ки пойтахти мамлакат ҳамчун маркази бузурги маънавий, илму маърифат ва хизматрасонӣ бояд дорои шароити хуби инфрасохторӣ, биноҳои маъмурию истиқоматӣ бо санъати баланди меъморӣ бунёдгардида, мақони ободонию сабқдорӣ, тозагию зебӣ ва одоби баланди муошират бошад».

Воқеан, дар баробари қорҳои

созандагӣ ва бунёдқорӣ, эҳёи анъанаҳои миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи фарҳангии сокинони шаҳр яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор меравад. Дар ин ҳолат нисзи то имрӯз қорҳои назаррас ба анҷом расонида шудаанд ва бо дастгирии аз дастуру супориш ва иқдоми Сарвари давлат шаҳрвандон бояд сазою талос намоёнд, ки дар ҳифзи тозагӣ ва рушди шаҳри азизамон саҳмгузори бошанд.

**Абдураҳмон АҲМАДЗОДА, меъморӣ собиқадор:**

- Вақте ба симои имрӯзаи Душанбе азиз нигоҳ мекунам, як ҳиссиёти фараҳангез ва пурифтихор маро фаро мегирад. Хушҳолӣ, ки ҳамчун меъмор бевосита дар шукуфою ободони пойтахт иштирок кардам. Давоми фаъолияти қорам дар соҳторҳои Агентии сохтмон ва меъморӣ Чумҳурии Тоҷикистон медам, ки барои рушди пойтахти кишвар аз ҷониби Пешвои миллат, Президент Чумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдомҳои шониста, дастуру супоришҳои мушаххас сурат гирифтанд. Маҳз, ҳамин тавачҷуҳ ва дастгириҳои Сарвари давлат буд, ки аз чумла, соҳаи сохтмон ва меъморӣ рушд карда, имрӯз тамоми минтақаҳои кишвар, баҳусус шаҳри

Душанбе ба шаҳри сарсабзу хуррам ва намунавӣ табдил ёфтааст. Лоихақашону меъморон аз чунин ғамхорӣ ва дастгириҳо рӯҳбаланд гардида, тарҳҳои қолиби иншооти гуногунро таҳия ва пешниҳод карданд. Дар натиҷа, дар шаҳр хонаҳои нави замонавӣ, иншооти гуногуни маъмури, марказҳои хизматрасонӣ, тиҷоратӣ, фаҳангии вазеби бунёд ёфта, кӯчаю хиёбонҳои сарсабзу ғамгафт.

Дар баробари ин, солҳои охир ният кардам ободӣ ва бунёдқорҳои шаҳри азизамонро дар китобе интихоб ва ба оммаи васеъ муаррифӣ намоям. Хушбахтона, баъди заҳмати чандинсола ба ин кор муваффақ шудам. Китоби мусавивеӣ бо се забон роҷеъ ба иншооте, ки дар даврони соҳибистиқлолӣ бунёд ёфтанд, таҳия карда ба нашр расондам. Унвони китоб ҳам «Иншооти даврони истиқлол» буда, дар он намунаи иншооти дар пойтахт таи солҳои соҳибистиқлолӣ бунёдшуда шарҳу тавзеҳ дода шудааст.

Боварӣ дорам, пойтахти Тоҷикистон бо чунин суръате, ки пеш меравад, дар оянда боз ҳам рушду нумӯш ёфта, ба яке аз шаҳрҳои намунавӣ ҷаҳон табдил меёбад.

**Мусоҳиб Б. КАРИМЗОДА, «Садон мардум»**

# БОҒПАРВАРӢ, МУШКИЛОТ ВА МАСЪАЛАҶОИ РУШДИ СОҶА

**(Идома аз саҳ. 1)**

Ба андешаи профессори Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур Саидалӣ Гулов, яке аз омилҳои асосӣ барои ба комёбӣ даст ёфтани боғпарварон интихоби дурусти ниҳт аст. Он бояд ба талаботи стандарти ҷавобгӯ бошад. Ниҳоли стандарти пайвандӣ, навъӣ ва минтақабод аст. Бояд ҳангоми интихобу харидани ниҳол сертификати сифат талаб карда шавад. Як сабаби хушкшавии ниҳолҳо ба талаботи стандарти ҷавобгӯ набудан бошад, омилҳои дигар, нодуруст шинондани ниҳол, ба андозаи зарури нақандани чуқурӣ, нодуруст додани обу ғоз ва риоя накардани қоидаҳои дигари агротехникӣ мебошанд.

- Дар натиҷаи дигаргуншавии иқлим бисёр боғҳо хушк шуда ё касалии ҳашарот таъсир мекунанд. Дар ҳамин ҳол, истифодаи ниҳоле, ки тақлибандаш аз тухми маҳаллӣ ва ё ёбӣ бошад, ба манфиати қор аст. Сифаташ хуб ва ба хушкӣ тобар мешавад, аммо таҷрибаи нишон дод, ки навъҳои воридоти чунин ниҳанд ва ба онҳо касалиҳои сироятӣ- занбӯргӣ бештар зарар мерасонанд, - афзуд боғпарвар Идиди Ҷаҳонмуратов.

Собиқ муовини якуми вазири кишоварзӣ (ҳоло иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Ҳисору) Ҷаббор Носирзода зимни суҳбат иҷордошта буд, ки ҳамаасола дар

мавсими гулкунии дарахтон сардӣ, камии борш ва баъзан гармиҳои пешгӯинашаванда дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ ба ҳосилнокии дарахтони мевадиханда таъсири манфӣ расонда истодааст. Қисман майдонҳои боғу тоқор солҳои пеш бунёд гардида, вобаста ба синну сол қобилияти ҳосилнокиашон кам гардидааст, ки ба роҳ мондани қорҳои аз навбарқароркуниро тақозо менамояд. Татбиқи дастовардҳои илм дар истеҳсолот, таҷрибаи кишварҳои пешрафта, истифодаи оқилона ва самараноки нуриҳои минералию органикӣ ва заҳрхимикати вобаста ба меъёрҳои тавсияшуда барои гирифтани ҳосили баланд ба талаботи стандарти ҷавобгӯ муҳим мебошад.

**АВЛАВИЯТИ БОҒҶОИ ИНТЕНСИВӢ**

Ҳалли масъалаи матраҷашавандаро ба бо роҳи зиёд кардани майдони боғу тоқор ва истифодаи технологияи кӯҳна, балки бо бунёди боғҳои замонавӣ (интенсивӣ) бо истифода аз технологияи нави пешрафта метавон амалӣ кард.

Саидалӣ Гулов дар робита ба ин чунин гуфт: «Солҳои соҳибистиқлолӣ дар ҷумҳурӣ беш аз 1000 гектар боғи интенсивӣ ва суперинтенсивӣ бунёд гардид. Яке аз ҳадафҳо ва вазифаи барномаҳои қабулшуда соҳа дар ҷумҳурӣ бунёди боғҳои сермаҳсули себ, нок, зардолу, олу,



гелос, шафтолу, чормағз, pista ва ангур бо истифода аз тағйирёндаҳои қадқутоҳ ва технологияи инноватсионии муосири парвариш мебошад. Ҳосилнокии чунин боғҳо аз як гектар 40-70 тоннаро ташкил медиҳад, ки ҳосили онҳо 8-10 маротиба назар ба боғҳои маҳаллӣ баланд аст.

Бунёди парвариши боғҳои интенсивӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ самаранок буда, дар чор-панҷ соли аввал хароҷоти сарфшуда ҷаброн гардида, понздаҳ-бист соли дигар даромади соф - аз як гектар ба андозаи беш аз 200-250 ҳазор сомонӣ ба даст меояд. Дар майдони як гектар дар чунин намуди боғҳо 1,5 - 3,5 ҳазор бех ниҳод ҷойгир мешавад. Аз суҳбат бо олимону

мутахассисон дарёфтём, ки боғҳои интенсивӣ афзалиятҳои зиёд доранд. Аз чумла, зуд ба ҳосил даромада, имкон медиҳад ба зудӣ хароҷот ҷаброн гардад. Хароҷоти меҳнати дастӣ барои буридани шоху навдаҳо ва ҷамъоварии ҳосил нисбатан кам аст. Моддаҳои ғизии на барои рушд, балки барои ташаққули мева сарф мегардад. Ҳаҷман ҳур будани дарахтон имкон медиҳад, ки дар майдонҳо шумораи зиёди дарахтонро ҷой кард. Инчунин, дар байни қаторҳои дарахтони қадқутоҳ қорҳои агротехникӣ осон буда, имкон медиҳад, дарахтон пурра бо заҳрдоруҳо қоркард гашта, мева ба осонӣ ҷамъоварӣ ва навадаҳо ба шакл дароварда шаванд. Меваи

чунин боғҳо таъмии шаҳдбор дошта, ҳаҷман калон, намуди зоҳирашон бозоригӣ ва дорои моддаҳои зиёди ғизо мебошанд.

Дарахтони мевадиханда аз буттамеваҳо (кулфинаи, тамашк, малина) то себу ноку чормағз ба ҳосилбандии пурра аз 10-12 - солаги медароянд. Дар ин мунддат деҳқонро зарур аст, ки аҳли оилашро хӯронаду пӯшонад, майдони боғу тоқорзоҳоро нигоҳбин кунад. Барои бунёди як гектар боғи интенсивӣ ва суперинтенсивии то панҷсола на кам аз 40 000 доллари ИМА сарф мегардад.

- Тоҷикистон, ки ба Созмони умумиҷаҳонии савдо аъзо аст, маҳсули бодорӣ дар шакли меваи тару тоза, хуш ва маҳсулоти қоркарди саноатӣ ба бозори берун бароварда мешавад. Зарур аст, ки ба бунёди боғҳои тиҷоратӣ гузарем, - гуфт мудири шӯбаи технологияи инноватсионии ниҳолпарварии Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ Ҷ. Фозилов.

Ба ғайри мутахассис ин намуди боғҳо аз як ё ду навъ бунёд мешаванд, ки яқум навъ асосӣ буда, 75-80 дарсади ниҳолҳои боғро ташкил медиҳанд. Навъи дуюм ба сифати гардолудкунанда, баъди чор-ҳашт қорро яқду қатор шинонда мешавад. Солҳои охир бо мақсади яқнавьӣ будани боғ бо сифати гардолудкунанда дарахтони ҳасак ва ҷангалгери мешинондан, ки барои гузарондани чорабиниҳои агротехникӣ

ва ҷамъоварии ҳосил мувофиқ аст. Гарчанде шумораи дарахтони мевадиханда 20-25 дарсад кам гардад ҳам, аз ҳисоби баландшавии ҳосилнокии ва сифати мева бартарӣ доранд. Дар майдонҳои васеъ бунёд кардани боғҳои аз як навъ ин бештар барои ба бозор баровардан, ҷалби харидорон, нигоҳдориро қоркарди мева, сарфа кардани хароҷот дар давраи ҷамъоварӣ ва кашондани ҳосил мусоидат менамояд. Ҳангоми бунёди боғи замонавӣ тиҷоратӣ бояд тарзи ҳосилбандии навъҳои ҳама ба назар гирифт, чунки барои тартиб додани нақшаи шинондани боғ ва шохабурӣ зарур аст.

**БА ҚОИИ ХУЛОСА**

Мусаллам аст, ки афзоси табиӣи аҳоли, талаботи рӯзафузи бозор, кам будани заминаи обӣ, тағйирёбии иқлими сайёра сол ба сол иҷро талабот ва истеҳсолотро мушкил мегардонад. Мушкилоти мавҷуда водор менамояд, ки рушди соҳаро пурмаҳсул ба роҳ монем.

Бинобар ин, масъулин ва деҳқондор зарур аст, ки ҷиҳати дар истеҳсолот ҷорӣ кардани дастовардҳои илм ва таҷрибаи пешқадам, аз худ кардани заминҳои нав, ташкили ниҳолҳои бо истифода аз технологияи интенсивӣ ва суперинтенсивӣ, ба даст овардани ҳосилнокии мева аз ҳар як гектар на кам аз 250-300 сентнер ва ангур 300-400 сентнер тадбирҳои зарурӣ андешанд.

**Қароматullo АТО, рӯзноманигор**



# ҶАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «СПИТАМЕН БОНК»

(Идома аз саҳ. 3)

**ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ТАҒЙИРБЕИИ САРМОЯ БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2023 АНҚОМ ЁҶТААСТ**  
(бо ҳазор сомонӣ)

	Сармоияи оғинавӣ	Захираи азнавбаходиҳои воситаҳои асосӣ	Захираҳои дигар	Фондаи тақсинашуда	Ҷамағат сармоя
<b>Бақила ба 31 декабри соли 2021</b>	<b>80,182</b>	<b>5,339</b>	<b>14,032</b>	<b>3,669</b>	<b>103,222</b>
Тасхуҳи бақияи аввала	-	-	-	(537)	(537)
Интиқол додани азнавбаходиҳои ба фондаи тақсинашуда	-	-	(373)	-	-
Пур кардани дигар захираҳо аз ҳисоби фондаи тақсинашуда	-	-	-	5,601	(5,601)
Фондаи дар давра	-	-	-	-	41,559
<b>Бақила ба 31 декабри соли 2022</b>	<b>80,182</b>	<b>4,966</b>	<b>19,633</b>	<b>39,463</b>	<b>144,244</b>
Тасхуҳи бақияи аввала	-	-	-	-	1,716
Интиқол додани азнавбаходиҳои ба фондаи тақсинашуда	-	-	-	-	-
Пур кардани дигар захираҳо аз ҳисоби фондаи тақсинашуда	-	-	-	-	-
Фондаи дар давра	-	-	-	-	19,960
<b>Бақила ба 31 декабри соли 2023</b>	<b>80,182</b>	<b>4,966</b>	<b>19,633</b>	<b>61,139</b>	<b>165,920</b>

Аз номи роҳбарияти Бонк:

Самандарзода Навруз Раиси Бонк

Гуламадшоёв Рашид Сармуҳосиб

15 март соли 2024

**ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2023 АНҚОМ ЁҶТААСТ**  
(бо ҳазор сомонӣ)

	Барои соли, ки 31 декабри соли 2023 анқом ёфтааст	Барои соли, ки 31 декабри соли 2022 анқом ёфтааст
<b>Гардиши воситаҳои пулӣ аз ғайримоддӣ</b>		
Фонда то андозбандӣ	27,694	47,879
Тасхуҳот оиди:		
Истеҳлоки воситаҳои асосӣ, дороҳои ғайримоддӣ ва дороҳои дар шакли ҳуқуқи истифодабарӣ	17,073	9,321
Тағйирот дар фоизҳои ҳисобшуда	4,686	1,635
Фонда/зарари амалинашуда аз муомилоти асъорӣ	6,145	(5,530)
Барқарорсозии захира барои талафоти қарзии имконтарӣ	(469)	129,841
Ташаққули захираҳои барои беқурбшавии амалиётҳои дигар	7,646	-
Зарар/фонда аз фуруши дороҳои дарозмуддат барои фуруш	-	-
Зарар аз барҳам додани воситаҳои асосӣ	-	-
<b>Гардиши воситаҳои пулӣ аз ғайримоддӣ</b>	<b>62,775</b>	<b>183,146</b>
<b>Тағйироти дороҳои ва уҳдадорҳои амалиётӣ</b>		
Афзоиш/камшавии дороҳои амалиётӣ:		
Камшавӣ/афзоиши захираҳои ҳатмии БМТ	(11,579)	4,170
Афзоиш/камшавии маблағҳо дар бонҳо ва дигар муассисаҳои молиявӣ	(31,721)	(60,702)
Афзоиши қарзҳо ба мизочон	(299,306)	(59,319)
Камшавӣ/афзоиши дигар дороҳои афзоиш/камшавии уҳдадорҳои амалиётӣ:	(40,015)	25,217
Камшавӣ/афзоиши маблағҳо дар бонҳо ва дигар муассисаҳои молиявӣ	40,025	(27,645)
Афзоиши воситаҳои мизочон	306,444	30,366
Камшавӣ/афзоиши дигар уҳдадорҳои афзоиш/камшавии воситаҳои пулӣ аз ғайримоддӣ	59,774	30,832
<b>Ҳориҷшавии воситаҳои пулӣ аз ғайримоддӣ</b>	<b>86,397</b>	<b>126,065</b>
Андоз аз фондаи пардохтшуда	(7,835)	(5,489)
<b>Воридшавӣ/ҳориҷшавии воситаҳои пулӣ аз ғайримоддӣ</b>	<b>78,562</b>	<b>120,576</b>

**ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2023 АНҚОМ ЁҶТААСТ**  
(бо ҳазор сомонӣ)

	Барои соли, ки 31 декабри соли 2023 анқом ёфтааст	Барои соли, ки 31 декабри соли 2022 анқом ёфтааст
<b>Гардиши воситаҳои пулӣ аз ғайримоддӣ</b>		
Хариди воситаҳои асосӣ	(10,887)	(8,511)
Хариди дороҳои ғайримоддӣ	(11,624)	-
Воридшавии маблағ аз фуруши дороҳои ғайримоддӣ, ки барои фуруш пешбинӣ шудаанд	-	-
<b>Ҳориҷшавии софи воситаҳои пулӣ аз ғайримоддӣ</b>	<b>(22,311)</b>	<b>(8,511)</b>
<b>Гардиши воситаҳои пулӣ аз ғайримоддӣ</b>		
Воридшавӣ/пардохти қарзи субординарӣ	(6,893)	(4,951)
Воридшавӣ аз қарзҳо	(7,380)	118,190
Пардохти уҳдадорҳои аз рӯи иҷора	(11,622)	(5,192)
<b>Воридоти софи воситаҳои пулӣ аз ғайримоддӣ</b>	<b>(24,695)</b>	<b>108,047</b>
Таъсири тағйирбедии қурби асъорӣ хориҷӣ ба бақияи воситаҳои пулӣ	(1,408)	932
<b>Воридшавӣ/ҳориҷшавии софи воситаҳои пулӣ</b>	<b>30,148</b>	<b>221,044</b>
<b>Воситаҳои пулӣ дар аввали сол</b>	<b>611,201</b>	<b>390,167</b>
<b>Воситаҳои пулӣ дар охири сол</b>	<b>641,349</b>	<b>611,201</b>

Аз номи роҳбарияти Бонк:

Самандарзода Навруз Раиси Бонк

Гуламадшоёв Рашид Сармуҳосиб

15 март соли 2024

# ЭЪЛОН! ҲАДАМОТИ НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ МЕЪМОРИ ВА СОХТМОНИ КУМИТАИ МЕЪМОРИ ВА СОХТМОНИ НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатии зерин озмун эълон менамояд:

- сармутахассиси ҳадамот дар шаҳри Душанбе - 1 ҷой, маоши мансаби - 1502,30 сомонӣ;
- сармутахассиси ҳадамот дар минтақаи НБО «Роғун» - 2 ҷой, маоши мансаби - 1521,50 сомонӣ;
- сармутахассиси ҳадамот дар минтақаи Суғд - 1 ҷой, маоши мансаби - 1012,60 сомонӣ;
- сармутахассиси ҳадамот дар ғуруҳи озмоишӣ - 1 ҷой, маоши мансаби - 1502,30 сомонӣ;
- мутахассиси пешбари ҳадамот дар минтақаи ВМКБ - 1 ҷой, маоши мансаби - 1273,20 сомонӣ;
- мутахассиси пешбари ҳадамот дар минтақаи Суғд - 1 ҷой, маоши мансаби - 1228,40 сомонӣ;
- мутахассиси дар шӯъбаи назороти ҳадамот - 1 ҷой, маоши мансаби - 1012,60 сомонӣ;
- мутахассиси бахши кадрҳо ва ҳуқуқи ҳадамот - 1 ҷой, маоши мансаби - 1012,60 сомонӣ.

Барои иштирок дар озмун ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:

1. Ариза ба унвони сардори Ҳадамоти назорати давлатии меъморӣ ва сохтмони
2. Варақаи шахсӣ
3. Тарҷумаи ҳол
4. Сурати 3x4 (4 дона)
5. Нусхаи шиносномаи шаҳравандӣ
6. Нусхаи диплом
7. Нусхаи дафтариачи меҳнатӣ
8. Нусхаи ақди никоҳ

9. Маълумотнома аз назороти андоз (ИНН)
10. Маълумотнома дар бораи даромад ва ваъзи молу мулк (эълумияи №411, №412)
11. Маълумотнома оид ба ваъзи саломатӣ
12. Маълумотнома оиди надоштани доғи судӣ
13. Нусхаи билети ҳарбӣ
14. Маълумотнома аз ҷойи истиқомат
15. Маълумотномаи шахсӣ (СИБИ)
16. Донистани забонҳои хориҷӣ (русӣ, англисӣ ва дигар забонҳои байналмилалӣ).

Ҳуҷҷатҳои довлалабон дар давоми 21 рӯз аз санаи наشري эълон қабул карда мешаванд.

Суроғаи қабули ҳуҷҷатҳо:  
Шаҳри Душанбе, кӯчаи Хусейнзода 34.  
Телефон барои маълумот:  
+992 223-06-96.

# КОРҲОҶАИ ВОҲИДИ ДАВЛАТИ ОИД БА ТАШКИЛИ ФУРУШИ АМВОЛИ ДАВЛАТИИ КУМИТАИ ДАВЛАТИИ САРМОЯГУЗОРИ ВА ИДРОАИ АМВОЛИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

17 майи соли 2024 музоядаи № 16-ро оид ба фуруши воситаҳои нақлиёти қаблан дар истифодабуда барпо менамояд

№	Тамға	Рақами давлатӣ ё рақами бақайддиҳӣ	Соли барориш ё ба истифодадиҳӣ	Мансубият	Нархи ибтидоӣ (бо сомонӣ)
1	ВА3 – 212114 «Нива»	34-77 В 01	2006	Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	10 000
2	Нива Шевролет	543 ХА 01	2005	Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	10 000
3	Хонда Акорт	814 ЗВ 01	2005	Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	20 000
4	ВА3 – 2107	817 ЗВ 01	2004	Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	5 500
5	ВА3 – 2107	813 ЗВ 01	2008	Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	4 000
6	УА3 – 31519	819 ЗВ 01	2005	Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	18 000
7	ВА3 – 21213 «Нива»	816 ЗВ 01	2003	Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	10 000
8	ВА3 – 2107	566 ЗС 01	2005	Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	6 500
9	ГАЗЕЛ 322132-224	565 ЗС 01	2002	Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	9 000
10	ВА3 – 21214 Нива	563 ЗС 01	2006	Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	12 000
11	ВА3 – 21214 Нива	562 ЗС 01	2006	Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	12 000
12	Шевролет Олтра	027 ХР 01	2008	Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	15 000
13	Шевролет Нива	564 ЗС 01	2005	Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	13 000
14	Шевролет Олтра	722 ХК 01	2008	Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	15 000

Қабули дархостҳо барои иштирок кардан дар савдо ва ба қайд гирифтани иштирокунандагон аз рӯи нашр шудани эълони мазкур дар Корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба ташкили фуруши амволи давлатии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо суроғаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Тейрон 21, ошонаи 2-юми «Маҷмаи амвол» ва шаҳри Хуҷанд, кӯчаи И.Сомонӣ 47/1, оғоз ёфта ва як соат пеш аз саршавии музояда аниҷом меёбад.

Ҷои баргузоршавии музояда – шаҳри Душанбе, кӯчаи Тейрон 21, тел.: 221-73-74, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи И.Сомонӣ 47/1, тел.: 83422 4-21-83, мобилӣ 927580096.

Фуруш бо усули англисӣ сурат мегирад.

Музояда соати 10<sup>00</sup> барпо мегардад.

Пардохти кафолатнок барои иштирок кардан дар музояда ба 30 нишондиҳанда барои ҳисобҳои корхона гузаронида карда мешавад. Дар ҳолати ғолиб баромадан, харидор ба ҳисоби фурушанда ба микдори панҷ фоиз маблағи комиссияи ва 0,5 фоиз боғи давлатӣ аз арзиши фуруши иншоот мусуҷад, ки он ба нархи фуруши лот дохил намешавад. Ғолиби музояда он касе доништа мешавад, ки нархи аз ҳама баландро пешниҳод менамояд.

Маълумоти иловагиро оиди гузаронидани музояда бо суроғаи: ш. Душанбе, кӯчаи Тейрон 21, тел.: 221-49-87, 221-73-74 ва сомонии интернетии Корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба ташкили фуруши амволи давлатӣ WWW.MUZOYADA-KVD.TJ гирифтани мумкин аст.

# КОРҲОҶАИ ВОҲИДИ ДАВЛАТИ ОИД БА ТАШКИЛИ ФУРУШИ АМВОЛИ ДАВЛАТИИ КУМИТАИ ДАВЛАТИИ САРМОЯГУЗОРИ ВА ИДРОАИ АМВОЛИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

17 майи соли 2024 музоядаи № 24 ва № 25-ро оид ба фуруши амволи мусодирагардида барпо менамояд

МУЗОЯДАИ № 24

№	Номгӯи амвол	Воҳиди ченак	Миқдор	Нархи ибтидоӣ (бо сомонӣ)
1	Шарфи занона	адад	550	7150
2	Рӯймоли занона	адад	61	674
3	Шапкаи занона	адад	509	2596
4	Куртаи занона	адад	115	1955
5	Футболка	адад	2680	37520
6	Куртаи мардона	адад	2135	19215
7	Костюму брик (кудакона)	ҷуфт	195	37050
8	Брижаи (бачагона ва духтарона)	адад	534	9078
9	Шортик (бачагона)	адад	230	2990
10	Курта бо бриджааш	адад	91	4277
11	Костюму брик	ҷуфт	56	13440
12	Тениска (футболка)	адад	600	20400
13	Костюму брик (кудакони FIFA)	ҷуфт	468	84240
14	Дарзимол (утю)	адад	15	1125
15	Шона	адад	30	120
16	Пешбандак барои сартарошхона	адад	30	390
17	Аробачаи кудакона (коляска)	адад	4	3200
18	Сечархаи хурд (велосипед) истифодашуда	адад	4	480
19	Мошинчаи кудакона	адад	1	1350
20	Тафдонҳои барқӣ (духовка)	адад	14	3500
21	Пойафзоли зимистона	адад	47	1645
22	Мӯзачаи зимистонаи кудакона (шрек)	адад	232	2784
23	Калӯш	адад	400	5200
24	Пойафзоли тобистонаи занона (чипси)	адад	180	3060
25	Пойафзоли мардона (крэссовка)	адад	88	3080
26	«Redmi Note 8 pro»	адад	55	54175
27	«Redmi Note 8»	адад	20	17500
28	«Redmi 7»	адад	33	18480
29	«Redmi Note 7»	адад	4	2720

30	«Redmi 9 A»	адад	8	5440
31	«Redmi Note 9»	адад	1	810
32	«Redmi Note 7 pro»	адад	3	2040
33	«Redmi 5+»	адад	5	2550
34	«Redmi Note 5»	адад	5	2800
35	«Redmi 6»	адад	4	1860
36	«Jingda»	адад	19	6460
37	«Mi 4x»	адад	5	2125
38	«Samsung Galaxy s 9»	адад	3	3570
39	«Samsung Galaxy s 9»	адад	1	1190
40	«Samsung Galaxy A 8»	адад	1	810
41	Планшети «Самсунг галакси таб 3»	адад	26	7670

МУЗОЯДАИ № 25

№	Номгӯи амвол	Воҳиди ченак	Миқдор	Нархи ибтидоӣ (бо сомонӣ)
1	Қатронҳои поливинилхлориди «рвс-sg5» (пвх смола)	кг	20000	106000
2	Қоғаз худчаспандаи сохтмонӣ (самоклеющая бумага) (80 кутӣ)	кг	600	9000
3	Шпатели андозаи гуногун (48 кутӣ)	кг	1044	10440
4	Зарфҳои пластамаъӣ барои сохтмон (100 пачка)	кг	1100	10450

Қабули дархостҳо барои иштирок кардан дар савдо ва ба қайд гирифтани иштирокунандагон аз рӯи нашр шудани эълони мазкур дар Корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба ташкили фуруши амволи давлатии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо суроғаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Тейрон 21, ошонаи 2-юми «Маҷмаи амвол», оғоз ёфта ва як соат пеш аз саршавии музояда аниҷом меёбад.

Ҷои баргузоршавии музояда – шаҳри Душанбе, кӯчаи Тейрон 21, тел.: 221-73-74.

Фуруш бо усули англисӣ сурат мегирад.

Музояда соати 10<sup>00</sup> барпо мегардад.

Пардохти кафолатнок барои иштирок кардан дар музояда ба 30 нишондиҳанда барои ҳисобҳои корхона гузаронида карда мешавад. Дар ҳолати ғолиб баромадан, харидор ба ҳисоби фурушанда ба микдори панҷ фоиз маблағи комиссияи ва 0,5 фоиз боғи давлатӣ аз арзиши фуруши иншоот мусуҷад, ки он ба нархи фуруши лот дохил намешавад. Ғолиби музояда он касе доништа мешавад, ки нархи аз ҳама баландро пешниҳод менамояд.

Маълумоти иловагиро оиди гузаронидани музояда бо суроғаи: шаҳри Душанбе, кӯчаи Тейрон 21, тел.: 221-49-87, 221-73-74 ва сомонии интернетии Корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба ташкили фуруши амволи давлатӣ WWW.MUZOYADA-KVD.TJ гирифтани мумкин аст.

# ЭЪТИБОР НАДОРАД

✓ Шаҳодатномаи гумшуда барои ҳуқуқи амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкории инфиродӣ, ки онро Нозироти андоз дар ноҳияи Рӯдакӣ 8-уми декабри сол 2022 ба Назаров Файзали Зиркиллоевич (РМА 126154966) додааст, эътибор надорад.

✓ Аттестати гумшуда дар бораи тахсилоти миёнаи умумӣ, ки онро МТМУ №30-и шаҳри Ваҳдат соли 2017 ба Холқикова Сафаргул Ҳикматуллоевна додааст, эътибор надорад.

✓ Шаҳодатномаи гумшудаи таваллуд, ки онро ШСАҲШ-и шаҳри Ваҳдат соли 1999 ба Холқикова Сафаргул Ҳикматуллоевна (санаи таваллуд-9-уми июни соли 1999) додааст, эътибор надорад.

✓ Дипломи гумшуда, ки онро Коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Ҳосият Махсумоваи Донишгоҳи давлатии омӯзгори Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни соли 2020 ба Холқикова Сафаргул Ҳикматуллоевна додааст, эътибор надорад.

✓ Иқтисоди гумшуда аз санади муоинаи ХДТ ТИ № 0036104, ки онро Ҳадамоти давлатии ташхиси тиббӣ иҷтимоӣ 10-уми январи соли 2011 бо суроғаи шаҳри Ваҳдат, Ҷамоати деҳоти Чунгарон, деҳаи Амонашайхӣ ба маъюби ғуруҳи I Ҳамроев Наврӯзҷон Сафарович додааст, эътибор надорад.

✓ Шиносномаи техникаи гумшудаи ҳонаи истиқоматӣ, ки онро ҚДФ «БММФ» дар шаҳри Ҳисор 2-юми февралӣ соли 2023 бо суроғаи шаҳри Ҳисор, кӯчаи У. Аловиддинов, бинои 12/1, ҳонаи 106 ба Файзуллоев Нейматулло Асатуллоевич додааст, эътибор надорад.

✓ Созишномаи гумшуда дар бораи ба моликият супурдани квартира, ки онро Идораи нотариалии давлатии шаҳри Ҳисор 25-уми февралӣ соли 2023 тахти феҳрасти 1-1027 бо суроғаи шаҳри Ҳисор, кӯчаи У. Аловиддинов,

бинои 12/1, ҳонаи 106 ба Мухторова Нилуфар Қурбоневна додааст, эътибор надорад.

✓ Шиносномаи хориҷии гумшудаи навъи Р силсилаи ТJK № 401088193, ки онро ШШБ дар ноҳияи Фархор 21-уми июни соли 2016 ба Усупов Ифтихор Файзуллоевич додааст, эътибор надорад.

✓ Шаҳодатномаи гумшуда дар бораи бақайддиҳии давлатии таъсисбӣ, ки онро Нозироти андоз дар ноҳияи Исмоили Сомони шаҳри Душанбе 6-уми март соли 2023 ба ҚДММ «Дастрас Тоҷикистон» (РМА 020057625, РЯМ 0210031828) додааст, эътибор надорад.

✓ Иқтисоди гумшуда аз варақаи бақайддиҳӣ, ки онро ҚДФ «БММФ» дар шаҳри Душанбе 21-уми июли соли 2021 тахти №55578 аз варақаи бақайддиҳии №65-003-000701-01-001 бо суроғаи